

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии ташкил, фаъолият ва идора намудани ассотсиатсияи истифодабарандагони обро ҳамчун ташкилоти ғайритиҷоратӣ, ҷиҳати таъмини истифода ва нигоҳдории шабакаҳои обёрӣ барои манфиатҳои ҷамъиятӣ танзим месозад.

БОБИ 1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

- **ассотсиатсияи истифодабарандагони об** – ташкилоти ғайритиҷоратӣ, ки аз ҷониби шахсони ҳуқуқии дорои ҳуқуқи истифодаи замин барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ таъсис дода мешавад;

- **шабакаҳои обёрӣ** – маҷмӯи иншоотҳои обёрӣ, захбуру захкашҳо, кубурҳо, каналҳо, обанборҳо, иншоотҳои гидротехникӣ, пойгоҳҳо ва ҷоҳҳои обкашӣ, хатҳои интиқоли барқ ва алоқа, роҳҳо, кӯпрукҳо, иморатҳо ва дигар инфраструктураи марбути хоҷагии об;

- **гурӯҳи истифодабарандагони об** – соҳибони қитъаҳои муайяни замин, ки аз як канал, пойгоҳ ва ҷоҳи обкашӣ, сарбанд ва иншооти обтақсимкунанда бо об таъмин мегарданд. Ин қитъа ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), кооперативҳои истеҳсоли, корхонаҳо новобаста аз шакли моликиятшон ва дигар хоҷагиҳо тааллуқ дошта метавонад;

- **аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об** – соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии дорои ҳуқуқи истифодаи замин барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ки дар ҳудуди минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҷойгир буда, оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони обро эътироф намуда, бо хоҳиши худ аъзои ассотсиатсия шудаанд;

- **минтақаи намояндагӣ** – қисми минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва замин, ки аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об буда, як ё якчанд намояндаро ба маҷлиси намояндагон интихоб мекунад;

- **маблағи аъзоҳаққӣ** - маблағе, ки бо қарори маҷлиси умумӣ аз аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҷамъ карда, барои идора ва нигоҳдории шабакаҳои обёрӣ ва таъмини фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об сарф карда мешавад;

- **маблағи ҳаққи хизмати обрасонӣ** – маблағе, ки аз аъзои ассотсиатсия ва дигар истифодабарандагони об чамъ карда шуда, барои пардохти ҳаққи обрасонии идораҳои давлатии хоҷагии об, чиҳати бо об таъмин намудани минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об харҷ карда мешавад;

- **идораи хоҷагии об** – ташкилоти давлатие, ки чиҳати таъмини эҳтиёҷоти гуногуни соҳаҳои хоҷагии халқ, аз манбаъҳо гирифтани об, расонидан ва байни истифодабарандагон тақсим намудани он фаъолият мебарад;

- **минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об** – минтақаи муайяни ҷуғрофӣ, ки хизматрасонӣ ба он аз тарафи ассотсиатсияи истифодабарандагони об сурат мегирад.

Моддаи 3. Мақсад ва вазифаҳои ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо мақсади нигоҳ доштан, истифода намудани шабакаҳои обёрӣ дохилихоҷагӣ, ки дар истифодаи якҷоя ва инфиродӣ қарор доранд, чиҳати тақсими боадолатона, самаранок ва баҳангоми об байни аъзои он ва дигар истифодабарандагони об, чамъоварии пули пардохти обрасонӣ, ҳалли низоъҳои байни аъзо ва дигар истифодабарандагони об оид ба тақсим ва истифодаи об ташкил дода мешавад.

Вазифаҳои асосии ассотсиатсияи истифодабарандагони об инҳоянд:

- бастанӣ шартнома бо идораҳои хоҷагии об оид ба таъмини минтақаҳои хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз манбаъҳо;

- идораи шабакаҳои обёрӣ дар минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва тақсими об дар асоси шартномаҳо ба аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва ба онҳое, ки аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об намебошанд;

- идора, нигоҳдорӣ, барқароркунӣ, таъмир ва беҳтар гардонидани системаҳои обёрӣ дар минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва ҳангоми зарурат анҷом додани корҳои сохтмонӣ;

- дастрас, васл, иваз намудан ва нигоҳ доштани таҷҳизоти гидротехникӣ дар минтақаи хизматрасонӣ;

- баҳисобгирии ҳаҷм ва сифати оби истифодашуда, супоридани ҳисоботи оморӣ ба мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба танзим ва истифодаи об;

- сарфа ва пешгирӣ намудани ифлосшавии об дар минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- гузаронидани чорабиниҳо оид ба истифодаи самаранок, ҳифз ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо;

- ба аъзо ва дигар истифодабарандагони об омӯзонидани роҳҳои сарфакоронаи обёрӣ, истифодабарии техника ва технологияи нави обёрикунанда;

- ҳалли баҳсҳое, ки ҳангоми истифодабарии об дар байни аъзо ва дигар истифодабарандагони об, инчунин ҳангоми нигоҳдорӣ, истифодаи шабакаҳои обёрӣ ва дигар ҳолатҳо ба миён меоянд.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад бо дигар намуди фаъолияти муқаррарнамудаи оиннома машғул гардад.

Моддаи 4. Принципҳои умумии фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар асоси принципҳои зерин фаъолият мекунад:

- ҷалби аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҷиҳати иштироки онҳо дар корҳои идоракунии ва таъмиру барқароркунии иншоотҳои обёрӣ;

- риоя намудани адолат, баробарҳуқуқӣ, ба назар гирифтани фикру ақида ва пешниҳоди аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва дар асоси принципҳои демократӣ, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал намудани масъалаҳои пешниҳодгардида;

- кафолату таъмини шаффофияти маълумотҳо оид ба корҳои ҷорӣ ва фаъолияти молиявии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва расонидани он ба аъзои ассотсиатсия;

- кафолати дуруст ва баробар тақсим намудани об дар байни аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва дигар истифодабарандагони об мувофиқи меъёри обёрӣ ва нақшаи истифодабарии об;

- таъмини истифодаи оқилона ва самараноки об бо мақсади сарфаи он ва пешгирӣ қардан аз захролудшавӣ, ботлоқшавӣ ва шӯршавии заминҳо;

- кафолати ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳо ва ҷонибдорӣ ақидаю андешаҳои мақбули аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- таъмини шаффофияти қабули қарорҳо ва дигар асноди ассотсиатсияи истифодабарандагони об.

БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА БАРҲАМДИҶИИ АССОТСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГони ОБ

Моддаи 5. Ташкили ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар асоси қарори муассисон ташкил карда мешавад.

Муассисони ассотсиатсияи истифодабарандагони об шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ташкилотҳои тичоратӣ шуда метавонанд, ки дорои қитъаи замини обёришаванда мебошанд. Аз ҳисоби муассисон ва дигар истифодабарандагони об кумитаи ташаббускор ташкил карда мешавад, ки ба он аз ҳар минтақа як нафарӣ намоянда шомил мешавад ва онҳо аз байни худ раиси кумитаро интихоб мекунанд.

Кумитаи ташаббускори ассотсиатсияи истифодабарандагони об минтақаи хизматрасонӣ, шумора ва ҷойгиршавии гурӯҳҳои истифодабарандагони об, шумораи маълумотҳои заруриро муайян намуда, дар ҷараёни вохӯриҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ мақсад, вазифа ва принципҳои

ташкилот, вазифа ва ўҳдадорихои аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони обро фаҳмонда медиҳад. Дар чараёни фаъолияти кумитаи ташаббускор дар чамъомади ғайрирасмии истифодабарандагони об аз зумраи намояндагони истифодабарандагони оби минтақаи хизматрасонӣ гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи оиннома таъсис дода мешавад. Гурӯҳи корӣ таҳияи лоиҳаи оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва муҳокимаи онро дар минтақаҳои намояндагӣ ташкил намуда, баъд барои муҳокима ва қабул ба маҷлиси умумии муассисон пешниҳод менамояд.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба сифати шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии он бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ» фаъолият менамояд.

Моддаи 6. Ҳуҷҷатҳои таъсисии ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ҳуҷҷатҳои таъсисии ассотсиатсияи истифодабарандагони об шартномаи таъсисии аз ҷониби аъзои он имзогардида ва оиннома мебошанд.

Шартномаи таъсисии ассотсиатсияи истифодабарандагони об бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- созишнома оид ба ташкили ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо тасдиқи номи ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- мақсади асосии таъсиси ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- тартиби ташаккули манбаъҳои маблағгузорӣ ва моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- ҳуҷҷатҳои асосии танзимкунандаи кори ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- муайян намудани тартиби муносибати ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо мақомоти идораи давлатӣ;
- шартҳои қабул ва ворид кардани тағйирот ба шартномаи таъсисӣ, қабули аъзои нав, барҳамдиҳӣ ва азнавташкилдиҳии ассотсиатсияи истифодабарандагони об.

Оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз ҷониби ҳамаи муассисони он тасдиқ карда мешавад.

Оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об бояд маълумоти зеринро оид ба ин чизҳо дар бар гирад:

- номи ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- мақсаду вазифаҳои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- маҳалли ҷойгиршавии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- шакли идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- ҳуқуқу ўҳдадорихои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- ҳуқуқу ўҳдадорихои аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- шарт ва тартиби аъзо шудан ба ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва баромадан аз аъзогии он;
- манбаъҳои ташаккули маблағу моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

-тартиби ворид сохтани тағйирот ба оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- сохтор, тартиби таъсисдиҳӣ ва салоҳияти мақомоти идоракунандаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об, инчунин тартиби қабул намудани қарорҳо;

- тартиби ташкил, бақайдгирӣ, азнавбақайдгирӣ ва барҳамдиҳии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- тартиб ва ташкили манбаъҳои маблағгузорӣ барои пардохти товони зараре, ки аз тарафи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об, ба хоҷагиҳо, аъзо ва ба заминҳои он расидааст;

- принципҳои асоси фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

-талабот ба коргузорӣ ва ҳуҷҷатгузориҳои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- мақомоти иҷроияи ассотсиатсияи истифодабарандагони об, сохтор, вазифаҳо ва ӯҳдадорҳои он.

Оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад муқаррароти дигареро, ки ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолиф нестанд, дар бар гирад.

Дар оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад ҷавобгарии узви ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои риоя накардани муқаррароти оиннома ва қарорҳои мақоми олии идоракунӣ он пешбинӣ шавад.

Моддаи 7. Азнавташкилдихӣ ва барҳамдиҳии ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо қарори маҷлиси умумии аъзои он метавонад ихтиёран аз нав ташкил ё барҳам дода шавад.

Ҳангоми азнавташкилдихии ассотсиатсияи истифодабарандагони об санади супоридан ва ё аз тавозун баровардани механизму иншоотҳои обёрӣ тартиб дода мешавад, ки дар он тартиби ба ҳамаи кредиторҳо ва қарздорон гузаштани ӯҳдадорҳои ассотсиатсияи азнавташкилшавандаи истифодабарандагони об ифода меёбад.

Санади супоридан ва ё аз тавозун баровардани механизму иншоотҳои обёрӣ аз тарафи маҷлиси умумии ассотсиатсияи истифодабарандагони об, ки қарори азнавташкилдихии ассотсиатсияро қабул намудааст, тасдиқ карда, бо дигар ҳуҷҷатҳои таъсисии ассотсиатсияи азнавташкилшуда барои бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда мешавад.

Дар давраи барҳамдиҳии ассотсиатсияи истифодабарандагони об комиссияи барҳамдиҳии ассотсиатсия аз ҳайати мақомоти идоракунанда ва аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об таъин карда мешавад, ки он фаъолияти худро дар асоси қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

Маблағ ва активҳои, ки дар суратҳисоби ассотсиатсияи истифодабарандагони об мавҷуданд, бо қарори комиссияи барҳамдиҳии

ассотсиатсия танҳо баъд аз пардохти ҳама гуна қарзҳо байни аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об тақсим карда мешаванд.

Барҳамдиҳии ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар ҳолате ба субут мерасад ва ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар ҳамон вақт барҳам-хӯрда ҳисобида мешавад, ки номи он аз феҳрасти давлатии шахсони ҳуқуқӣ хориҷ карда шавад.

БОБИ 3. ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ АССОТСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ

Моддаи 8. Ҳуқуқҳои аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳуқуқ доранд:

- дар асоси меъёр ва нақшаи истифодабарии об аз ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои обёрӣ об талаб намоянд;

- аз хизмати обрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об тибқи меъёрҳои қабулгардида истифода кунанд;

- мутобиқи оиннома дар қабули қарорҳо бевосита иштирок намоянд;

- дар маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагони минтақаҳои намояндагӣ ҳамчун шахси масъул ширкат варзида, ба рӯзномаи маҷлис тақлифҳо пешниҳод намоянд;

- номзадҳои худ ва дигар аъзоро ба мақомоти роҳбарикунанда пешбарӣ кунанд;

- мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳуқуқҳои худро ҳимоя намоянд;

- дар сурати риоя накардани шартнома, расонидани зарар ба замин ва зироатҳо мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон товони зиёро аз ассотсиатсияи истифодабарандагони об ситонанд;

- бо ҳуҷжатҳои баҳисобгирӣ ва ҳисоботи ассотсиатсияи истифодабарандагони об шинос шаванд;

- пас аз анҷоми соли молиявӣ мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳайати ассотсиатсия бароянд.

Моддаи 9. Ҷаҳддорҳои аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Узви ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҷаҳддор аст:

- оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва дигар қарорҳои дохилии онро, ки аз тарафи маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагон қабул мегардад, ба роҳбарӣ гирад;

- мутобиқи оиннома ва шартнома сари вақт маблағи муайянро пардохт намояд;

- нақшаи обтақсимкунии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро риоя намояд;

- дар ҳудуди замини худ барои дуруст нигоҳ доштани шабакаҳои обёрӣ ва ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ кафолат диҳад;

- товони зиёро, ки бо айби ӯ ба амволи ассотсиатсияи истифодабарандагони об расидааст, диҳад;

- ба ассотсиатсияи истифодабарандагони об оид ба истифодаи замин ва об маълумот пешниҳод намояд;

- ба ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои истифода ва таъмири иншоотҳои обёрии қитъаи заминаш бе расонидани зарар ба замин ва зироатҳо иҷозат диҳад.

Моддаи 10. Ҳуқуқҳои ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳуқуқ дорад:

- амволи заруриро харидорӣ намуда, ҳуқуқҳои амволию ғайриамволи ба даст оварад;

- бо идораҳои давлатии хоҷагии об ва истифодабарандагони об шартнома бандад;

- барои сари вақт омода намудани шабакаҳои обёрӣ ба мавсими обдиҳӣ маблағи зарурӣ дарёфт намояд;

- аз истифодабарандагони об маблағи хизмати обрасонӣ ва дигар пардохтҳои муқарраршударо талаб намояд;

- дар мавриде, ки заминро барои ба кандани ҷӯю захбур ва сохтани роҳ истифода мебаранд, ба истифодабарандагони он дар ҳолати расидани зарар мутобиқи Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон товони онро ҷуброн намояд;

- оид ба воридоти амвол ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини фаъолиятҳои шартнома бандад;

- бо мақсади ҳамоҳангсозии иҷрои вазифаҳои оинномавии худ метавонад Федератсияи ассотсиатсияҳои истифодабарандагони обро ташкил диҳад, ки мутобиқи оинномаи тасдиқгардида амал менамояд;

- дигар фаъолиятро, ки бар хилофи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад, иҷро намояд.

Моддаи 11. Ҷаҳддорӣҳои ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҷаҳддор аст:

- иншоотҳои обёриро дар ҳолати корӣ нигоҳ дорад, дар мавриди зарурат иншооти нави обёрӣ бунёд созад;

- тақсими одилона ва назорати истифодаи самараноки обро мувофиқи меъёрҳои агротехникӣ ва мелиоративӣ дар байни аъзоаш ва дигар истифодабарандагони об ба роҳ монанд;

- оид ба ҳифзи муҳити зист, пешгирӣ ва бартараф намудани зарару оқибати офатҳои табиӣ, шӯршавӣ ва ботлоқзор шудани замин тадбирҳои андешида, барои амалӣ гардонидани онҳоро ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ пешниҳод намояд;

- корҳои обёрикуниро дар минтақаи хизматрасонӣ бо истифодабарандагони об мутобиқ созад;

- фикру ақидаи мақбули аъзои худро дастгирӣ намояд;

- маблағи хизмати обрасониро ба идораи хоҷагии об мувофиқи ҳаҷми оби истифодашуда пардохт намояд;

-бахсу ихтилофхоро, ки дар чараёни истифодаи об байни аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба вучуд меоянд, баррасӣ ва ҳал намояд;

-корҳои дигари беҳтар кардани таъминоти об, ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ, истифодаи оқилонаи об ва заминро дар минтақаи хизматрасониаш анҷом диҳад.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз рӯи ӯҳдадорихои аъзои худ масъулият надорад.

БОБИ 4. ИДОРАКУНИИ АССОТСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГони ОБ

Моддаи 12. Мақомоти идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об
Мақомоти идоракунандаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об инҳоянд:

- маҷлиси умумии аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- комиссияи тафтишотии ассотсиатсияи истифодабарандагони об.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад инчунин ҷиҳати ҳалли баҳсҳо комиссия ва дигар мақомотро мутобиқ ба Қонуни мазкур ташкил диҳад.

Як шахс наметавонад дар як вақт узви раёсат, комиссияи тафтишотӣ ва комиссия оид ба ҳалли баҳсҳо бошад.

Моддаи 13. Маҷлиси умумии аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Маҷлиси умумӣ мақоми олии идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба шумор меравад.

Масъалаҳои зерин аз салоҳияти мустаснои маҷлиси умумӣ мебошанд:

-қабул ва тағйир додани оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- қабул ва хорич намудани аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- муайян намудани тартиби овоздиҳӣ ва интихоби аъзои раёсат, раиси ассотсиатсияи истифодабарандагони об, аъзои комиссияи тафтишотӣ ва комиссия оид ба ҳалли баҳсҳо;

- тасдиқи қарорҳои раёсат, комиссияи тафтишотӣ ва комиссия оид ба ҳалли баҳсҳо;

- муайян намудани маблағи аъзоҳаққӣ;

- муқаррар кардани музди меҳнати кормандони кироии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

-тасдиқи нақшаҳо ва буҷети солонаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

-ташкили сохтори идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва қатъ намудани ваколати онҳо;

- тасдиқи ҳисоботи солона ва тавозуни муҳосибавии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

-муҳокима ва қабули ҳисоботи раёсат, комиссия ва кумитаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

-қабул ва тасдиқи низомнома, дастурамал ва қоидаҳои дохилии ассотсиатсияи истифодабарандагони об;

- таъсиси маҷлиси намояндагон;

-қабули қарорҳо оид ба таъсис ва барҳам додани ассотсиатсияи истифодабарандагони об.

Маҷлиси умумӣ дар сурате салоҳиятнок ҳисобида мешавад, ки дар он аз се ду ҳиссаи аъзойш иштирок дошта бошанд.

Ҳар узви ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳангоми қабули қарори маҷлиси умумӣ як овоз дорад.

Маҷлиси умумӣ аз рӯи масъалаҳои баррасишаванда дар доираи салоҳияти худ бо тарафдории аксарияти шумораи аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об қарор қабул мекунад ва иҷрои онро назорат менамояд.

Тартиби даъват ва гузаронидани маҷлиси умумии навбатӣ ва ғайринавбатиро оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об муайян менамояд.

Маҷлиси умумии ғайринавбатӣ бо ташаббуси раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони об, комиссияи тафтишотӣ ва бо талаботи на камтар аз 10 фоизи аъзои ассотсиатсия даъват карда мешавад.

Раёсати ассотсиатсия аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони обро 7 рӯз пеш аз гузаронидани маҷлиси ғайринавбатии умумӣ бо нишондоди рӯзнома ва макону замони гузаронидани маҷлис ба таври хаттӣ огоҳ мекунад.

Моддаи 14. Намояндагӣ дар маҷлиси умумии ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо назардошти ҳолати воқеии шабакаҳои обёрӣ ва шоҳаҳои он, маҳалҳои аҳолинишини минтақаҳои хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо қарори маҷлиси умумии ассотсиатсияи истифодабарандагони об маҷлиси намояндагони ассотсиатсияи истифодабарандагони обро таъсис дода, меъёри намояндагиро аз минтақаҳои намояндагӣ ба маҷлиси намояндагон муайян менамояд.

Салоҳияти пешбининамудаи Қонуни мазкур ва оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об вобаста ба маҷлиси умумӣ нисбати маҷлиси намояндагон низ татбиқ мешавад.

Намояндагон дар асоси оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар маҷлиси минтақаҳои намояндагӣ бо овоздиҳии кушода ё махфӣ интихоб карда мешаванд.

Моддаи 15. Раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Роҳбарии ҷорӣи фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони обро раёсати ассотсиатсия амалӣ мегардонад.

Раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони обро раиси раёсат роҳбарӣ мекунад, ки аз тарафи маҷлиси умумӣ аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об интиҳоб карда мешавад.

Аъзои раёсат аз ҳисоби аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагон интиҳоб мегарданд.

Шумораи ҳайати раёсат, мӯҳлати интиҳоби онро оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об муайян менамояд.

Маҷлиси раёсат тибқи оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об гузаронида мешаванд.

Ба салоҳияти раёсат тамоми масъалаҳои ҷаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об, ки тибқи Қонуни мазкур ва оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба салоҳияти мустасноӣ маҷлиси умумӣ ё намояндагон дохил нашудаанд, мансубанд.

Раёсат дар маҷлиси худ қарор қабул мекунад.

Маҷлиси раёсат дар сурати ҳузур доштани аз се ду ҳиссаи аъзои раёсат дар он салоҳиятноқ ҳисобида мешавад.

Қарори раёсат бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои дар маҷлис ҳузурдошта қабул мегардад.

Раиси раёсат дорои ваколатҳои зайл мебошад:

- аз номи ассотсиатсияи истифодабарандагони об бе ваколатнома амал мекунад;

- дар маҷлиси умумӣ ва раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони об раисӣ мекунад;

- моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони обро идора намуда, аз номи он ваколатнома медиҳад;

- дар бонкҳо ва дигар муассисаҳои кредитӣ суратҳисоб мекушояд;

- ба қарорҳои раёсат имзо мегузорад;

- бо қарори раёсат кормандонро ба кор қабул ва аз кор озод менамояд;

- дар доираи салоҳияти худ фармонҳои мебарорад;

- бо қарори раёсат оид ба ҳалли баҳсҳои комиссияи ташкил мекунад;

- барои ҳал намудани масъалаҳои таъҷилии берун аз салоҳияти худ маҷлиси ғайринавбатӣ умумӣ ассотсиатсияи истифодабарандагони обро даъват мекунад.

Идоракунии ҷаъолияти ҷорӣ ассотсиатсияи истифодабарандагони об, татбиқи қарорҳои маҷлиси умумӣ, раёсат бар ӯҳдаи мақомоти иҷроияи ассотсиатсияи истифодабарандагони об вогузор карда мешавад. Вазифаҳои мақомоти иҷроияро оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об танзим менамояд.

Раиси ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои саривақт насупоридани ҳисобот, андоз ё қалбаки будани онҳо тибқи муқаррароти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар аст.

Моддаи 16. Комиссияи тафтишотӣ

Маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагони ассотсиатсия барои назорати ҷаъолияти молиявӣ хоҷагии ассотсиатсияи истифодабарандагони об

комиссияи тафтишотиро дар ҳайати на камтар аз 3 нафар аъзои ассотсиатсия интихоб менамояд.

Аъзои комиссияи тафтишотӣ аз байни худ раиси комиссияро интихоб менамоянд.

Комиссияи тафтишотӣ ҳолати молиявии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро аз рӯи чамъбасти соли молиявӣ тафтиш менамояд.

Тафтишоти ғайринавбатии фаъолияти молиявию хоҷагии ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо қарори маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагон ва бо талаби на камтар аз 10 Ҷоизи аъзои ассотсиатсия гузаронида мешавад.

Комиссияи тафтишотӣ ба маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагон ҳисобот медиҳад ва аз натиҷаи тафтишот ба ин мақомот таклифҳо пешниҳод менамояд.

Барои ҳалли масъалаҳои таъҷилии берун аз салоҳияти худ маҷлиси ғайринавбатии умумии ассотсиатсияро даъват мекунад.

Моддаи 17. Комиссия оид ба ҳалли баҳсҳо

Бо мақсади ҳалли баҳсҳое, ки дар байни аъзои ассотсиатсия ва дигар истифодабарандагони об ҳангоми тақсим ё истифодаи об ва ғайра мушкilot ба амал меоянд, бо қарори раёсат комиссия оид ба ҳалли баҳсҳо дар ҳайати на камтар аз се нафар интихоб карда мешавад.

Натиҷаи кори комиссияи ҳалли баҳсҳо бо санаде, ки онро ҳамаи аъзояш имзо мекунанд, анҷом ёфта, барои иҷро ба ҳадамоти дахлдори ассотсиатсияи истифодабарандагони об супорида мешавад.

Ҳангоми дар комиссия ҳаллу ҷароғат нашудани баҳсҳо ҳалли онҳо ба тариқи судӣ анҷом меёбад. Фаъолияти комиссия баъд аз дида баромадани баҳсҳо анҷом меёбад.

БОБИ 5. МОЛИКИЯТИ АССОТСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГони ОБ

Моддаи 18. Моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз сарчашмаҳои зерин ташкил меёбад:

- маблағи аъзоҳаққи аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- депозити маблағи дар бонк мавҷуда;
- кӯмаки башардӯстона аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- дигар манбаъҳое, ки қонун манъ накардааст.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳақ дорад соҳибмулки ҳама гуна амвол бошад.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об фондҳои асосии шабакаҳои обёрӣро, ки дар минтақаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об мавҷуданд, бо розигии соҳибмулк барои истифодабарӣ ва нигоҳдорӣ ба тавозуни худ қабул менамояд.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳуқуқи фурӯхтан ё ба дигар ташкилотҳо ба ичора, барои истифодабарӣ додани фондҳои асосии шабакаҳои обёрии дар тавозуни худ бударо надорад. Дар ҳолати аз байн рафтани ассотсиатсияи истифодабарандагони об ин фондҳо аз рӯи мансубият ба соҳибмулкони пештарашон баргардонида мешаванд.

Моддаи 19. Бучети ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Бучети ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои пардохти музди меҳнати кормандони кироя, таъмири шабакаҳои обёрӣ ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин, пардохти хароҷоти ғайринақшавии минтақаҳои хизматрасонӣ, пардохти андоз ва инчунин дар ҳолатҳои фавқуллода истифода бурда мешавад.

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ҳамчун ташкилоти ғайритиҷоратӣ дар доира ва бо шартҳои муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешавад.

БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 20. Ҳисобот дар ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ўҳдадор аст, ки дар бораи фаъолияти худ тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ба мақомоти давлатӣ ҳисобот пешниҳод намояд.

Ҳисоботи солона ва тавозуни муҳосибавии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро маҷлиси умумӣ ё маҷлиси намояндагон баъд аз тафтиши комиссияи тафтишотӣ тасдиқ намуда, ба мақомоти андоз ва омили давлатӣ дар мўҳлати муқарраршуда пешниҳод менамояд.

Моддаи 21. Танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро мақомоти танзимкунанда ва дастгирикунандаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об таъмин менамояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин мақомот ваколати танзимкунанда ва дастгирикунандаи ассотсиатсияи истифодабарандагони обро додааст.

Мақомоти танзимкунанда ва дастгирикунандаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар фаъолияти худ ҳуқуқ дорад:

- феҳристи ассотсиатсияи истифодабарандагони обро ба роҳ монад;
- ба ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, муҳосибавӣ ва техникӣ маслиҳат диҳад ва кўмак намояд;
- тартиби истифодаи захираҳои об, ҳифзи онҳо аз ифлосшавӣ, камшавӣ ва хушкшавӣ, пешгирӣ ва бартараф кардани таъсири зараровари обро муқаррар намояд;
- нақшаи истифодаи тамоми манбаҳои об ва ҳифзи онҳо, тавозуни об, амалӣ гардонидани назорати давлатии истифода ва ҳифзи захираҳои об, мониторинги сифати об ва ифлосшавии объектҳои обро тасдиқ намояд;

- тадбирҳоро оид ба истифода ва ҳифзи об, пешгирӣ ва бартараф намудани таъсири зараровари онҳоро ба нақша гирад;
- дигар масъалаҳоеро, ки танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро талаб менамоянд, ҳал намояд.

Моддаи 22. Танзими давлатии фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Танзими давлатии фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар асоси муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Об дар асоси шартномаҳо, нақшаҳои (ҷадвалҳои) дохилии истифодабарии он дар ассотсиатсияи истифодабарандагони об мавриди истифода қарор мегирад. Ин нақшаҳо бо ташкилотҳои обрасон мувофиқа карда, аз ҷониби мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда мешаванд.

Моддаи 23. Муносибатҳои меҳнатӣ дар ассотсиатсияи истифодабарандагони об

Муносибатҳои меҳнатӣ дар ассотсиатсияи истифодабарандагони об мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешаванд.

Кормандони ассотсиатсияи истифодабарандагони об мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суғуртаи иҷтимоӣ ва таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд.

Моддаи 24. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур бо тартиби муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 25. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

21 ноябри соли 2006 №213

Қарори маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии ҶТ
8 ноябри соли 2006 №387